



## Slovenian (slovenščina)

### Uvodni obredi

Znak križa

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Amen

Pozdrav

Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, In božja ljubezen, in občestvo Svetega Duha Bodite z vami.

In s svojim duhom.

Kaznivo dejanje

Bratje (bratje in sestre), priznajmo svoje grehe, In zato se pripravimo na praznovanje svetih skrivnosti.

Priznam vsemogočnemu Bogu In tebi, moji bratje in sestram, da sem zelo grešil, V mojih mislih in po mojih besedah v tem, kar sem storil in v tem, kar nisem uspel, Skozi mojo krivdo, Skozi mojo krivdo, Skozi mojo najbolj hudo krivdo; Zato vprašam blagoslovljeno Marijo vedno-deviško, vsi angeli in svetniki, In ti, moji bratje in sestre, Moliti zame Gospodu našemu Bogu.

Naj se vsemogočni Bog usmili, Oprostite nam grehe, in nas pripelje do večnega življenja.

## Tajik (тоҷикӣ)

### Рӯйҳои муқаддима

Аломати салиб

Ба исми Падар, ва Писар ва Писари Рӯҳулқудс.

Омма

Салом

Файзи Ҳудованди мо Исои  
Масех, Ва муҳаббати Ҳудо, ва  
Ширкати Рӯҳулқудс бо ҳамаи  
шумо бошед.

Ва бо рӯҳи худ.

Санади Қитъа

ЭЙ бародарон ва ҳоҳарон),  
биёед гуноҳҳои худро эҳтиром  
кунем, Ва худро барои ҷашн  
гирифтани асрори муқаддас.

Ман ба Ҳудои Қодир иқрор  
шудам ва ба шумо, бародарону  
ҳоҳарон! ки ман гуноҳ кардам  
Дар фикрҳои ман ва ба  
суханони ман, Ман дар он чизе  
ки ман кардаам ва дар он коре  
кардаам, тавассути айби ман,  
тавассути айби ман, тавассути  
гуноҳи саҳттарин ман; Аз ин рӯ,  
ман Марям Марямо, ки бокира  
ва бокира пур карда бошам,  
ҳамаи фариштагон ва  
муқаддасон ва шумо,  
бародарону ҳоҳаронам, Барои  
ман ба Ҳудованд Ҳудои мо дуо  
гӯем.

Бигзор Ҳудои Қодир ба мо бар  
мо раҳм оварад, Гуноҳони моро

## Slovenian (slovenščina)

Amen

Kyrie

**Gospod, usmili se.**

Gospod, usmili se.

**Kristus, usmili se.**

Kristus, usmili se.

**Gospod, usmili se.**

Gospod, usmili se.

Gloria

Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem dobre volje.  
 Hvalimo te, blagoslavljam te,  
 obožujemo te, slavimo te,  
 zahvaljujemo se ti za tvojo veliko  
 slavo, Gospod Bog, nebeški kralj,  
 O Bog, vsemogočni Oče. Gospod  
 Jezus Kristus, edinorojeni Sin,  
 Gospod Bog, Jagnje Božje, Sin  
 Očetov, ti jemlješ grehe sveta,  
 usmili se nas; ti jemlješ grehe  
 sveta, sprejmi našo molitev; sediš  
 na Očetovi desnici, usmili se nas.  
 Kajti samo ti si Sveti, le ti si  
 Gospod, samo ti si Najvišji, Jezus  
 Kristus, s Svetim Duhom, v slavo  
 Boga Očeta. Amen.

Zbiranje

Molimo.

## Tajik (тоҷикӣ)

бубаҳшед, ва моро ба зиндагии  
 абаллӣ оварем.

Омма

Kyreie

**Худовандо, раҳм кун.**

Худовандо, раҳм кун.

**Масех, марҳамат кун.**

Масех, марҳамат кун.

**Худовандо, раҳм кун.**

Худовандо, раҳм кун.

Сервоз

Подшоҳи Худоро дар  
 баландтаринҳо, ва сулху  
 осоиши руи замин ба одамони  
 некирода. Мо туро ситоиш  
 мекунем, шуморо баракат  
 медиҳем, туро мепарастем,  
 туро ҷалол медиҳем, барои  
 ҷалоли бузурги ту шукр мегӯем,  
 Худованд Худо, Подшоҳи  
 осмонӣ, Худоё, Падари Қодир.  
 Худованд Исои Масех, Писари  
 ягоназод, Худованд Худо,  
 Барраи Худо, Писари Падар,  
 гуноҳҳои ҷаҳонро мебардорӣ,  
 бар мо раҳм кун; гуноҳҳои  
 ҷаҳонро мебардорӣ, дуои моро  
 қабул кунед; шумо дар тарафи  
 рости Падар нишастаед, бар мо  
 раҳм кун. Зоро ки танҳо Ту  
 муқаддас ҳастӣ, Ту танҳо  
 Худованд ҳастӣ, танҳо Ту Таоло  
 Таоло ҳастӣ, Исои Масех, бо  
 Рӯҳулқудс, дар ҷалоли Худои  
 Падар. омин.

Ҷамъ кардан

Биёед дуо кунем.

## Slovenian (slovenščina)

Amen.

## Bogoslužje besede

Prvo branje

Gospodova beseda.

Hvala Bogu.

Odgovorni psalm

Drugo branje

Gospodova beseda.

Hvala Bogu.

Evangelij

**Gospod s teboj.**

In s svojim duhom.

**Berilo iz svetega evangelija po N.**

Slava tebi, o Gospod

**Gospodov evangelij.**

Slava tebi, Gospod Jezus Kristus.

## Poklic vere

Verjamem v enega Boga,  
 vsemogočni Oče, stvarnik neba in  
 zemlje, vsega vidnega in  
 nevidnega. Verujem v enega  
 Gospoda Jezusa Kristusa,  
 edinorjeni Božji sin, rojen od  
 Očeta pred vsemi veki. Bog od  
 Boga, Svetloba od Luči, pravi Bog  
 od pravega Boga, rojen,  
 neustvarjen, enoten z Očetom; po  
 njem je vse nastalo. Za nas ljudi in  
 za naše odrešenje je prišel iz  
 nebes, in po Svetem Duhu se je  
 učlovečila Devica Marija, in postal  
 človek. Zaradi nas je bil križan pod  
 Poncijem Pilatom, umrl je in bil

## Tajik (тоҷикӣ)

омин.

## Литурги калима

Аввал хондани аввал

Каломи Худованд.

Худоро шукр.

Забурии ўіом

Хониши дуввум

Каломи Худованд.

Худоро шукр.

Инчил

**Худованд нигахбонатон бошад.**

Ва бо рӯҳи худ.

**Хониши Инчили муқаддас**  
**мувофиқи Н.**

Пок бар ту, эй Худованд

**Инчили Худованд.**

Ҳамду сано бар Ту, эй Худованд  
 Исои Масеҳ.

## Беҳри имон

Ба як Худо бовар дорам, Падари  
 Қодири Мутлақ, оғаринандаи  
 осмону замин, аз ҳама чизҳои  
 намоён ва ноаён. Ман ба як  
 Худованд Исои Масеҳ имон  
 дорам, Писари ягоназоди Худо,  
 пеш аз ҳама аз Падар таваллуд  
 шудааст. Худо аз Худо, Нур аз  
 нур, Худои ҳақиқӣ аз Худои  
 ҳақиқӣ, зондашуда, оғарида  
 нашуда, бо Падар пайваста; ба  
 воситаи ӯ ҳама чиз ба вуҷуд  
 омадааст. Барои мо одамон ва  
 барои начоти мо ӯ аз осмон  
 фуруд омад, ва бо Рӯҳулқудс аз  
 Марями бокира таҷассум ёфт,

### Slovenian (slovenščina)

pokopan, in tretji dan spet vstal v skladu s Svetim pismom. Vnesel se je v nebesa in sedi na Očetovi desnici. Spet bo prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Verujem v Svetega Duha, Gospoda, ki daje življenje, ki izhaja od Očeta in Sina, ki je z Očetom in Sinom češčen in slavljen, ki je govoril po prerokih. Verujem v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev. Priznavam en krst za odpuščanje grehov in veselim se vstajenja mrtvih in življenje prihodnjega sveta. Amen.

### Homilija

#### Univerzalna molitev

**Molimo h Gospodu.**

Gospod, usliši našo molitev.

### Bogoslužje evharistije

#### Ponudba

Blagoslovljen bodi Bog na veke.

**Molite, bratje (bratje in sestre), da je moja in twoja žrtev lahko**

### Tajik (точикӣ)

ва одам шуд. Ба хотири мо ў зери дасти Понтиюс Пилотус маслуб карда шуд, ба марг дучор шуд ва ба хок супурда шуд, ва дар рӯзи сеюм аз нав бархост мувофиқи Навиштаҳо. Ӯ ба осмон сууд кард ва дар тарафи рости Падар нишастааст. Ӯ боз дар ҷалол ҳоҳад омад ба зиндагон ва мурдагон доварӣ кунад ва салтанати вай интиҳо наҳоҳад буд. Ман ба Рӯҳулқудс, Худованд, ки ҳаётбахш, имон дорам, ки аз Падар ва Писар мебарояд, ки назди Падар ва Писар саҷда ва ҷалол мейёбад, ки ба воситаи анбиё сухан рондааст. Ман ба як Калисои муқаддас, католикӣ ва апостолӣ бовар дорам. Ман як таъмидро барои омурзиши гуноҳҳо эътироф мекунам ва ман интизори эҳёи мурдагон ҳастам ва зиндагии охират. омин.

Саломатӣ

Дуои универсалиӣ

**Мо ба Худованд дуо мекунем.**

Парвардигоро, дуои моро бишнав.

**Литурге аз Euchchist**

Пешниҳод

Худоро то абад муборак бод.

**Дуо кунед, бародарон ва ҳоҳарон, ки курбони ману ту метавонад дар назди Худо**

### Slovenian (slovenščina)

**sprejemljiv za Boga,  
vsemogočnega Očeta.**

Naj Gospod sprejme žrtev iz vaših  
rok za hvalo in slavo svojega  
imena, za naše dobro in dobro vse  
njegove svete Cerkve.

Amen.

**Evharištična molitev**

**Gospod s teboj.**

In s svojim duhom.

**Dvignite svoja srca.**

Povzdigujemo jih h Gospodu.

**Zahvaljujmo se Gospodu, našemu  
Bogu.**

Prav je in pravično.

Sveti, sveti, sveti Gospod Bog nad  
vojskami. Nebo in zemlja sta polna  
tvoje slave. Hozana v višavah.

Blagor mu, ki prihaja v imenu  
Gospodovem. Hozana v višavah.

**Skrivnost vere.**

Razglašamo tvojo smrt, o Gospod,  
in izpoveduje tvoje vstajenje  
dokler spet ne prideš. ali: Ko jemo  
ta kruh in pijemo ta kelih,  
oznanjamо tvojo smrt, o Gospod,  
dokler spet ne prideš. ali: Reši nas,  
Odrešenik sveta, kajti po tvojem  
križu in vstajenju osvobodil si nas.

Amen.

**Obred obhajila**

### Tajik (тоҷикӣ)

**мақбул бошад, Падари  
бузургвор.**

Худованд қурбонии дасти  
шуморо қабул кунад барои  
ҷалол ва ҷалоли номи ӯ, ба  
манфиати мо ва некии тамоми  
Калисои муқаддаси ӯ.

омин.

**Дуои Эвхаристӣ**

**Худованд нигаҳбонатон бошад.**

Ва бо рӯҳи худ.

**Дилҳои худро баланд кунед.**

Мо онҳоро ба сӯи Худованд  
мебардорем.

**Биёед ба Худованд Худои худ  
шукр гӯем.**

Ин дуруст ва одилона аст.

Қуддус, муқаддас, муқаддас  
Худованд Худои лашкарҳо.

Осмону замин аз ҷалоли Ту пур  
аст. Хосанна дар баландтарин.

Хушо касе ки ба исми Худованд  
меояд. Хосанна дар  
баландтарин.

**Сирри имон.**

Мо марги Туро эълон мекунем,  
эй Худованд, ва ба эҳёи худ  
эътироф кунед то боз омадан.  
Ӯ: Вақте ки мо ин нон меҳӯрем  
ва ин коса менӯшем, Мо марги  
Туро эълон мекунем, эй  
Худованд, то боз омадан. Ӯ:  
Моро начот дех, Начотдиҳандай  
ҷаҳон, зоро ки ба салиб ва эҳёи  
ту шумо моро озод кардед.  
омин.

**Маросими ҷамъомад**

## Slovenian (slovenščina)

Po Odrešenikovem ukazu in oblikovani z božanskim naukom, si upamo reči:

Oče naš, ki si v nebesih,  
posvečeno bodi tvoje ime; pridi  
tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja  
volja na zemlji kakor v nebesih.  
Daj nam danes naš vsakdanji kruh,  
in odpusti nam naše grehe, kakor  
tudi mi odpuščamo tistim, ki gredo  
proti nam; in ne vpelji nas v  
skušnjavo, ampak reši nas hudega.

Reši nas, Gospod, prosimo,  
vsakega hudega, milostljivo podeli  
mir v naših dneh, da s pomočjo  
tvoje milosti, lahko smo vedno  
prosti greha in varen pred vsemi  
stiskami, ko čakamo na blaženo  
upanje in prihod našega  
Odrešenika, Jezusa Kristusa.

Za kraljestvo, moč in slava sta  
tvoji zdaj in za vedno.

Gospod Jezus Kristus, ki je rekel svojim apostolom: Mir ti zapuščam, svoj mir ti dajem, ne glej na naše grehe, ampak v veri tvoje Cerkve, in ji milostno podeli mir in edinost v skladu z vašo voljo. Ki živiš in kraljuješ vekomaj.

## Tajik (тоҷикӣ)

Бо фармони Начотдиҳанда ва  
бо таълимоти илоҳӣ ташаккул  
ёфтааст, мо ҷуръат дорем  
бигӯем:

Падари мо, ки дар осмон аст,  
исми Ту муқаддас бод;  
Малакути ту биёяд, иродай ту  
ба амал ояд дар замин, чунон  
ки дар осмон аст. Имрӯз нони  
ҳаррӯзai моро ба мо дех, ва  
гуноҳҳои моро биёмурз, чунон  
ки мо онҳоеро, ки бар зидди мо  
таҷовуз мекунанд, мебахшем;  
ва моро ба васваса наандоз,  
балки моро аз бадӣ раҳо кун.

Худовандо, моро аз ҳар бадӣ  
раҳо кун, дар айёми мо сулху  
осоиш ато кун, ки ба ёрии  
раҳмати ту, мо метавонем  
ҳамеша аз гуноҳ озод бошем ва  
аз ҳама мусибат эмин, ки мо  
умеди муборакро интизорем ва  
омадани Начотдиҳандай мо  
Исой Масех.

Барои салтанат, кувва ва  
шухрат аз они туст ҳоло ва то  
абад.

Худованд Исой Масех, ки ба  
расулони ту гуфт: Саломатро  
тарк мекунам, осоиштагии  
худро ба ту медиҳам, ба  
гуноҳҳои мо нигоҳ накун, балки  
бар имони калисои шумо, ва бо  
лутфу марҳамат ба вай сулху  
ваҳдат ато фармоед мувофиқи  
ҳоҳиши шумо. Ки то абад  
зиндагӣ мекунанд ва ҳукмронӣ  
мекунанд.

## Slovenian (slovenščina)

Amen.

**Mir Gospodov naj bo vedno z vami.**

In s svojim duhom.

**Podarimo drug drugemu znamenje miru.**

Jagnje božje, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje božje, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje božje, ti odjemlješ grehe sveta, daj nam mir.

**Glej Jagnje božje, glej ga, ki odjemlje grehe sveta. Blagor tistim, ki so poklicani na Jagnjetovo večerjo.**

Gospod, nisem vreden da vstopiš pod mojo streho, ampak reci samo besedo in moja duša bo ozdravljena.

**Telo (Kri) Kristusovo.**

Amen.

**Molimo.**

Amen.

## Zaključni obredi

**Blagoslov**

**Gospod s teboj.**

In s svojim duhom.

**Naj te blagoslovi vsemogočni Bog, Očeta in Sina in Svetega Duha.**

Amen.

**Odpuščanje**

## Tajik (тоҷикӣ)

омин.

**Саломатии Ҳудованд ҳамеша бо шумо бод.**

Ва бо рӯҳи худ.

**Биёед ба якдигар аломати сулҳро пешкаш кунем.**

Барраи Ҳудо, ту гуноҳҳои ҷаҳонро мебардорӣ, бар мо раҳм кун. Барраи Ҳудо, ту гуноҳҳои ҷаҳонро мебардорӣ, бар мо раҳм кун. Барраи Ҳудо, ту гуноҳҳои ҷаҳонро мебардорӣ, ба мо сулҳ ато кун.

**Инак Барраи Ҳудо, инак, қасе ки гуноҳҳои ҷаҳонро мебардорад.**

**Хушо онҳое ки ба зиёфати**

**Барра даъват шудаанд.**

Ҳудовандо, ман сазовор нестам ки ба зери боми ман дароед, балки фақат қаломро бигӯ, ва ҷонам шифо ҳоҳад ёфт.

**Бадани (Хуни) Масех.**

омин.

**Биёед дуо кунем.**

омин.

**Рейсҳои ба итмолом расмӣ**

**Баракат**

Ҳудованд нигахбонатон бошад.

Ва бо рӯҳи худ.

Ҳудованди бузург нигахбонатон бошад, Падар, Писар ва

**Рӯҳулқудс.**

омин.

**Аз кор озод кардан**

Slovenian (slovenščina)

Pojdite naprej, maša je končana.  
Ali: Pojdi in oznanjaj Gospodov  
evangelij. Ali: Pojdi v miru in slavi  
Gospoda s svojim življenjem. Ali:  
Pojdi v miru.

Hvala Bogu.

Tajik (тоҷикӣ)

Пеш равед, Масса ба охир  
расид. Ё: Бирав ва Инчили  
Худовандро эълон кун. Ё: Ба  
саломатӣ бирав, Худовандро бо  
чони худ ҳамду сано хон. Ё: Ба  
саломат биравед.

Худоро шукр.

[massineverylanguage.com](https://massineverylanguage.com)

© 2022 Copyright Calgorithms LLC